

8

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

Пригласительный лист (рисунки 8.1-8.11) доставляется лично абитуриенту или его родственникам через региональные отделения Центра, областные, городские, районные управления и отделы образования и образовательные учреждения и выдаётся по представлению регистрационного листа.

Электронная копия пригласительного листа размещается в личном кабинете, о чём абитуриент оповещается службой коротких сообщений (SMS). Текст сообщения: «**Копия Вашего пригласительного листа доступна в личном кабинете**» («Нусхаи электронии даъватномаатон дар кабинети инфиродиатон барои Шумо дастрас аст»).

В случае утери пригласительного листа или отсутствия его доставки абитуриент (после размещения электронной копии пригласительного листа в личном кабинете) должен распечатать свой пригласительный лист или непосредственно обратиться в Центр или его региональные отделения.



В установленный день абитуриент должен явиться в экзаменационный центр за 1 час 30 минут до начала экзамена с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, с печатью и фотографией (для выпускников 9-х классов – свидетельством о рождении и справкой с места жительства с печатью и фотографией), а также с пригласительным листом.

Данная информация в целях напоминания указана в пригласительном листе абитуриента.

Хотя наличие пригласительного листа при входе в экзаменационный центр не является обязательным, рекомендуется взять его с собой, поскольку на его оборотной стороне размещена важная справочная информация в виде памятки.

Маркази миллии тестии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ИМТИҶОНҶОИ МАРКАЗОНИДАИ ДОХИЛШАВИ - 2025
ДАЪВАТНОМАИ № XXXXXXXX
Рақами назоратӣ: XXXXXXXXXXXX

<Насаб>
<Ном>
<Номи падар>

<Рақами ҳуҷҷат> Рақами телефон: (+992) XX-XXX-XX-XX XXXX

Ёддошт: ҳозир шудая ба макони имтиҳонсупурӣ 1 соату 30 дақиқа пеш аз оғози имтиҳонҳо ва бо худ доштани шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо сураат, даъватнома ва ду рӯчкаи одии рангаи сиеҳро фаролӯҷи накунед!

Рисунок 8.1. Лицевая сторона пригласительного листа

ҶАДВАЛИ БАРҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҶО		<Рақами даъватнома>	
Имтиҳон	Макон	Замон	Қайд
Қисми А	<Маркази имтиҳон> (нишони пура)	<Сана> <соат>	

Рисунок 8.2. Обратная сторона пригласительного листа (для тех, кто сдает компонент А)

ҶАДВАЛИ БАРҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
«Рақами даъватнома»			
Имтиҳон	Мақом	Замон	Қайд
Қисми А	«Маркази имтиҳон» (нишонии пура)	<Сана>, <соат>	
Қисми В	«Муассисаи таълимӣ» (нишонии пура)	<Сана>, <соат>	

Рисунок 8.3. Обратная сторона пригласительного листа (для тех, кто сдаёт компоненты А и В)

ҶАДВАЛИ БАРҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
«Рақами даъватнома»			
Имтиҳон	Мақом	Замон	Қайд
Қисми А	«Маркази имтиҳон» (нишонии пура)	<Сана>, <соат>	
Қисми Г.1	Филиали ДДМ ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе (ш. Душанбе, кӯч. Бохтар, 35/1. Сомона: www.mtu.tj, www.ntc.tj)	<Сана>, <соат>	

Рисунок 8.4. Обратная сторона пригласительного листа (для тех, кто сдаёт компоненты А и Г.1)

ҶАДВАЛИ БАРҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
«Рақами даъватнома»			
Имтиҳон	Мақом	Замон	Қайд
Қисми А	«Маркази имтиҳон» (нишонии пура)	<Сана>, <соат>	
Қисми Г.2	Донишгоҳи Осӣи Марказӣ (ш. Хоруғ, кӯч. К. Имматшоев, 155)	<Сана>, <соат>	

Рисунок 8.5. Обратная сторона пригласительного листа (для тех, кто сдаёт компоненты А и Г.2)

ҶАДВАЛИ БАРҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
«Рақами даъватнома»			
Имтиҳон	Мақом	Замон	Қайд
Қисми А	«Маркази имтиҳон» (нишонии пура)	<Сана>, <соат>	
Қисми Г.1	Филиали ДДМ ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе (ш. Душанбе, кӯч. Бохтар, 35/1. Сомона: www.mtu.tj, www.ntc.tj)	<Сана>, <соат>	
Қисми Г.2	Донишгоҳи Осӣи Марказӣ (ш. Хоруғ, кӯч. К. Имматшоев, 155)	<Сана>, <соат>	

Рисунок 8.6. Обратная сторона пригласительного листа (для тех, кто сдаёт компоненты А, Г.1, Г.2)

ҶАДВАЛИ БАРҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
«Рақами даъватнома»			
Имтиҳон	Мақом	Замон	Қайд
Қисми А	«Маркази имтиҳон» (нишонии пура)	<Сана>, <соат>	
Қисми В	«Муассисаи таълимӣ» (нишонии пура)	<Сана>, <соат>	
Қисми Г.1	Филиали ДДМ ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе (ш. Душанбе, кӯч. Бохтар, 35/1. Сомона: www.mtu.tj, www.ntc.tj)	<Сана>, <соат>	

Рисунок 8.7. Обратная сторона пригласительного листа (для тех, кто сдаёт компоненты А, В, Г.1)

ҶАДВАЛИ БАРҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
«Рақами даъватнома»			
Имтиҳон	Мақом	Замон	Қайд
Қисми А	«Маркази имтиҳон» (нишонии пура)	<Сана>, <соат>	
Қисми В	«Муассисаи таълимӣ» (нишонии пура)	<Сана>, <соат>	
Қисми Г.2	Донишгоҳи Осӣи Марказӣ (ш. Хоруғ, кӯч. К. Имматшоев, 155)	<Сана>, <соат>	

Рисунок 8.8. Обратная сторона пригласительного листа (для тех, кто сдаёт компоненты А, В, Г.2)

ҶАДВАЛИ БАРҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО				№ 5153419
Имтиҳон	Мақом	Замон	Қайд	
Қисми А	«Маркази имтиҳон», (нишонии пура)	<Сана>, <соат>		
Қисми В	«Муассисаи таълимӣ», (нишонии пура)	<Сана>, <соат>		
Қисми Г.1	Филлали ДДМ ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе (ш. Душанбе, кӯч. Бохтар, 35/1. Сомона: www.mvu.tj, www.nic.tj)	<Сана>, <соат>		
Қисми Г.2	Донишгоҳи Оснӣи Марказӣ (ш. Хоруг, кӯч. К. Имнатшоев, 155)	<Сана>, <соат>		

Рисунок 8.9. Обратная сторона пригласительного листа (для тех, кто сдаёт компоненты А, В, Г.1, Г.2)

ҶАДВАЛИ БАРҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО				<Рақами даъватнома>
Имтиҳон	Мақом	Замон	Қайд	
Қисми Б	«Маркази имтиҳон» (нишонии пура)	<Сана>, <соат>		

Рисунок 8.10. Обратная сторона пригласительного листа (для тех, кто сдаёт компонент Б)

ҶАДВАЛИ БАРҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО				<Рақами даъватнома>
Имтиҳон	Мақом	Замон	Қайд	
Қисми Б	«Маркази имтиҳон», (нишонии пура)	<Сана>, <соат>		
Қисми В	«Муассисаи таълимӣ», (нишонии пура)	<Сана>, <соат>		

Рисунок 8.11. Обратная сторона пригласительного листа (для тех, кто сдаёт компоненты Б и В)

Информация в пригласительном листе представлена на русском языке для абитуриентов, сдающих экзамены на русском языке, и на таджикском языке для абитуриентов, сдающих экзамены на таджикском языке.